

Ширкати
машварати - аудитории

ОРИЁН АУДИТ
С



ХИСОБОТИ АУДИТОРИ

ОИДИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИ ВА ХОҶАГИДОРИИ
ҶДММ «СУҒУРТАИ ШАРК» БАРОИ СОЛИ МОЛИЯВИЕ,
КИ 31– УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2020 БА АНҶОМ МЕРАСАД
ВОҚЕЪ ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ, ХИЁБОНИ РУДАКИ 137

Душанбе – 2021



МУНДАРИҶА:

Хулосаи аудитори мустақил.....	3
Ҳисобот оиди даромади умуми ҶДММ «Суғуртаи шарк» ба 31 декабри соли 2020.....	5
Ҳисобот оиди ҳолати молияви (Тавозуни муҳосибави) ҶДММ «Суғуртаи шарк» а 31 декабрисоли 2020.....	6
Ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пулии ҶДММ «Суғуртаи шарк» барои соли молиявие, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст	7
Ҳисобот оиди тағйири Сармояи Оинномавии ҶДММ «Суғуртаи шарк» барои соли молиявие, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст.....	8
Аризаи роҳбарият оиди ҷавобгари нисбати тайёр кардан ва тасдиқ намудани ҳисоботҳои муҳосиби (молияви) барои давраи санҷиш	9
Тавзеҳот ба ҳисоби молияви ҶДММ «Суғуртаи шарк» барои соли молиявие, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст	10



ХУЛОСАИ АУДИТОРӢ
доир ба воқеъияти ҳисоботи молияви
ЧДММ «Суғуртаи Шарк» барои соли 2020

Субъекти аудит	ЧДММ «Суғуртаи Шарк»
Суроғаи ҳуқуқӣ:	Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомони, хиёбони Рудаки 137
Қайди давлатӣ:	Иқтибос аз Феҳрести ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқи дар бораи бақайдгирии давлатии ЧДММ “«Суғуртаи Шарк» аз РЯМ 0110020928 РМА 010096135
Аудитор:	ЧДММ «Ориён Аудит С»
Суроғаи ҳуқуқӣ:	Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Турсунзода, деҳаи. Истиқлол, б. 9, х 63
Қайди давлатӣ:	Иқтибос аз Феҳрести ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқи дар бораи бақайдгирии давлатии ЧДММ “Ориён Аудит С” аз 10.05. 2012. РЯМ 0410006695; РМА 040022686;
Иҷозатнома (литсензия):	Иҷозатнома оид ба амали намудани фаъолияти аудитори ИМ № 0000122 аз 26 майи соли 2018, ки аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 5 (панҷ) сол дода шудааст ва Иҷозатнома оид ба амали намудани фаъолияти аудитори ташкилотҳои сугуртави ФАС № 0000003 аз 30.01.2020, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон, ба муҳлати панҷ сол, дода шудааст
Суратҳисоб БИК Ҳисоби мурсал бонк:	20202972780800001859 350101808 20402972418081 Филиали ҶСП «Спитаменбонк» дар ш. Душанбе
Дар санҷиши аудитори ширкат варзиданд:	Аудиторон: Қаюмов Қурбонали

Мо аудити ҳисоботи молиявии пешниҳодшудаи Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд «Суғуртаи шарк» (минбаъд Ҷамъият) воқеъ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомони хиёбони Рудаки 137, ки иборат аз Тавозуни муҳосибави, ба ҳолати 31 – уми декабри соли 2020, ҳисоботҳо оиди ғайриҷараима ва зарар, ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пули ва ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя барои соли молиявие, ки дар санаи



қайдшуда ба анҷом мерасад, гузаронидем, инчунин қисмати иҷрои аслии сиёсати баҳисобгири ва рақамҳои нишон додашуда, ба ҳисоботи молияви санҷида шуданд.

Масъулияти роҳбарият барои тайёр намудани ҳисоботҳои молияви:

Ҷавобгари барои эътимоднок, аз руи шакли муқараршуда, тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосиби, мутобиқ бо қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи талаботи қонуни Қумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳосибот» тайёр намудан, ба пурраги ва дуруст пешниҳод намудани ҳисобот ба зиммаи роҳбарияти ҚДММ «Суғуртаи шарк» вогузор шудааст.

Масъулияти мазкур дар бар мегирад, ворид намудану дастгирии системаи назорати дохили, оиди тайёр намудан ва пешниҳод намудани ҳисоботи молияви, дорои таҳрифи қатъие, ки дар натиҷа, суистеъмолкуни ва иштибоҳҳои ба ҳисоботи молияви таъсиррасонанда намебошад. Ҳамчунин барои интиҳоб ва истифодабарии сиёсати баҳисобгирии лозима ва истифодаи ҳолатҳои асосноки баҳодиҳии баҳисобгири аст.

Масъулияти аудиторон

Мо уҳдадор ҳастем, ки изҳори фикру ақидоҳои худро оиди дурустии ҳисоботи мазкури молияви дар асоси аудити гузаронидашуда, байён намоем. Мо аудитро мувофиқи Стандартҳои байналмилалии фаъолияти аудиторӣ ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқи амалкунандаи Қумҳурии Тоҷикистон, гузаронидем. Стандартҳои фаъолияти аудиторӣ, талаботи ягонаи тартиби амали намудани фаъолияти аудиторӣ, ба расмият даровардани натиҷаҳо ва назорати сифатноки аудит буда, аз мо талаб менамояд, ки меъёрҳои одоби гузаронидани аудитро риоя намуда, ҳамчунин банақшагири ва гузаронидани санҷиши аудиториро, бо мақсади боварии комил пайдо кардан, оиди вучуд надоштани таҳрифҳои қатъи дар ҳисоботи молияви, амали намоем.

Аудит дорои истифодаи талаботҳои мавҷудбуда, барои ба даст овардани тасдиқи далелҳои аудиторӣ нисбати рақамҳои нишондодашуда ва тавзеҳот, ба ҳисоботи молияви истифода бурда мешавад. Интиҳоби амалиётҳои тартиботи мавҷудбуда, аз руи афкори касбии аудитор асос ёфта, ҳамчунин баҳодиҳии хавфи вучуд доштани таҳрифҳои қатъи дар ҳисоботи молияви, ки дар натиҷа ба хатогиҳо роҳ додан ё худ суистеъмол кардан ба вучуд меоянд, вобаста ва асоснок карда мешавад.

Баҳодиҳии тавакалии чунин хавфҳо, дида баромадани системаи назорати дохили нисбати тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботи молияви асли, бо мақсади дида баромадани аудит, дар асоси тартиботи мавҷуда, ки дар ҳолатҳои мазкур истифода бурда мешаванд, на ба мақсади иброз намудани фикру андеша, оиди самаранокии системаи назорати дохили, балки бо мақсади таҳияи дурусти системаи назорати дохила мебошад.

Аудит таҳлили принципҳои баҳисобгирии муҳосиби, ҳисоботи муҳосибави ва моҳиятноки баҳодиҳиро, ки аз ҷониби роҳбарият омода шудааст, ва ҳамчунин баҳодиҳии умумии ҳисоботи молиявиро дорост. Аудит бо тариқи интиҳоби гузаронида шудааст.



Мо ҳисоб мекунем, ки аудити аз ҷониби мо гузаронида шуда барои ифода намудани фикру андешаи мо асос шуда метавонад.

Ақидаи аудитор:

Бо ақидаи мо, ҳисоботи муҳосиби (молияви) пешниҳодшуда, шафофиат, эътимодноки ва дараҷаи аниқии ҳисоботи муҳосиби (молияви) Ҷамъиятро дар ҳама ҷабҳаҳои мавҷудаи давраи аудит ба пурраги иникос менамояд.

Ҳисоботи молиявии пешниҳодшуда, аз руи шакли муқараршуда, мутобиқи тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосиби ва стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи муҳосиби (СБҲМ) ба роҳ монда шуда, натиҷаҳои фаъолияти хоҷаги, ҳолати молияви, моликият ва гардиши воситаҳои пулиро, дар марҳилаи мазкур ба санаи қайдшуда, дуруст инъикос менамояд.



Директори
ЧДММ «Ориён Аудит С»

С. Ғафурзода

18-уми июни соли 2021
ш. Душанбе



Ҳисобот оиди даромади умумии
 ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
 барои соле, ки дар санаи 31 –уми декабри
 соли 2020 ба анҷом мерасад.


(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	Эзоҳ	Эзоҳ	2020
Даромади молияви	4.1		708,9
Харочоти молияви	4.2		-90,3
Даромади молиявии соф			618,6
Харочоти амалиёти	4.3		-583,1
Даромади амалиёти соф			35,5
Даромади (харочоти) гайриамалиёти	4.4		87,1
Фоидаи то андозбанди			122,6
Андоз аз даромад	4.5		-28,1
Фоидаи соф			94,5

Маълумоти ҳисобот оиди даромади умуми бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзохи дар саҳифаи 13-14 кайдшуда, ки қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиҳанд, дида баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.


Директор:



(имзо)

Шарипов С. Ф.

Сармуҳосиб:



(имзо)

Мачидова М. А.



Ҳисобот оиди ҳолати молиявии
ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
барои соле, ки дар санаи 31 –уми декабри
соли 2020 ба анҷом мерасад.

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	Эзоҳ	2019	2020
Дороихо:			
Дороихои гардон:			
• Воситаҳои пули	5.1	24,4	94,2
• Амонатҳои гузошташуда	5.2	591,0	691,0
• Активҳои сугуртави	5.3	128,7	801,4
• Карзҳо ва вомҳои додашуда	5.4	314,0	516,1
• Андозҳои пешпардохтшуда	5.5	7,8	26,6
Чамъ дороихои гардон:		1065,9	2125,9
Дороихои гайригардон:			
Воситаҳои асоси	5.5	82,4	68,0
Дороихои гайримодди	5.7	0,0	0,8
Чамъ дороихои гайригардон:		82,4	68,8
Ҳамаги дороихо:		1148,3	2194,7
Ухдадори ва сармоя			
Ухдадорихои ҷори:			
• Ухдадорихои ҳисобшуда	5.6	0,0	9,5
• Ухдадорихои сугуртави	5.7	19,9	36,2
Чамъ ухдадорихои ҷори:		19,9	45,7
Ухдадорихои дарозмудат:			
• Ухдадорихои сугуртави дарозмудат	5.10	671,2	1554,5
Чамъ: Ухдадорихои дарозмудат		691,1	1600,2
Ҳамаги ухдадорихо:			
Сармояи худди			
• Сармояи гузошташуда	5.11	500,0	500,0
• Сармояи иловаги			
• Фоидаи таксимношуда	5.12	-42,8	94,5
• Сармояи захирави	5.13		
Чамъ сармояи худди		457,2	594,5
Ҳамаги Ухдадорихо ва сармоя:		1148,3	2194,7

Маълумоти ҳисобот оиди ҳолати молияви бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзоҳи дар саҳифаи 14-15 кайдшуда, ки қисмати чудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиҳанд, дида баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.



Шарипов С. Ф.

Сармуҳосиб

Маҷидова М. А.



Ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пули
 ҶДММ «Сугуртаи Шарк» барои соле,
 ки дар санаи 31 –уми декабри соли 2020 ба анҷом мерасад.

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	Эзоҳ	2020
1. Фаъолияти амалиёти		
Воридот маблағҳои пули:		
• Пардохт аз ҳисоби аъзоҳакии сугуртави		1211,6
• Фоизҳо аз руи амонатҳо		87,1
• Дигар воридот аз фаъолияти амалиёти		0,0
Ҳамаги воридот		1298,7
Содироти маблағҳои пули:		
• Мукофотпулии Сугуртави		
• Подоши сугуртави		0,8
• Азнавсугуртакуни		573,1
• Пардохти андоз аз фоида		10,4
• Пардохти дигар андозҳо		38,9
• Пардохти музди меҳнат ва андози иҷтимоӣ		270,0
• Пардохти хизматрасониҳо		100,5
• Дигар пардохтҳои амалиёти		233,1
Ҳамаги содироти маблағҳои пули:		1226,8
Харакати софи воситаҳои пули аз фаъолияти амалиёти		71,9
2. Фаъолияти сармоягузори		
Воридот:		
• Сармояи гузошташуда		0,0
Содирот:		
• Ба даст овардани воситаҳои асосӣ		0,0
• Ҳаққи сахмҳо		0,0
Чамъ харочот:		0,0
Харакати софи воситаҳои пули аз фаъолияти сармоягузори		0,0
Фарқияти қурби – даромадҳо		0,0
Тағйироти софи воситаҳои пули		71,9
Воситаҳои пули ба аввал		22,4
Воситаҳои пули дар охир		94,3

Маълумоти ҳисобот оиди гардиши воситаҳои пули бояд дар маҷмуъ бо нишондоди эзоҳи дар саҳифаи 13-14 қайдшуда, ки қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиҳанд, дида баромада шаванд.

Санаи 06.06.2021.



Директор

Шарипов С. Ф.

Сармуҳосиб:

Маҷидова М. А.

(имзо)

(имзо)



Ҳисобот оиди тағйрот дар сармоия
 ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
 барои соле, ки дар санаи 31 –уми декабри
 соли 2020 ба анҷом мерасад

(Ҳазор сомони)

Номгуи нишондихандаҳо	Сармоия гузошташуда	Сармоия иловаги	Фоидаи таксимнашуда	Сармоия захирави (сугуртаи)	Чамъ
Бақия ба 01.01.2020	500,0		-42,8		457,2
Фоидаи софи давра			94,5		
Тағйрот дар сиёсати бахисобгири					
Тасхеҳи сармоия захирави					
Ҳаққи сахмҳо					
Тағйирот дар захираҳо					
Бақия ба 31.12.2020	500,0		94,5		594,5

Маълумоти ҳисобот оиди тағйирот дар сармоия бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзоҳи дар саҳифаи 15-16 кайдшуда, ки қисмати ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиҳанд, дида баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.

Директор:

(имзо)

Шарипов С. Ф.

Сармуҳосиб:

(имзо)

Маҷидова М. А.



**АРИЗАИ РОҶБАРИЯТ
ОИДИ ҶАВОБГАРИ НИСБАТИ ТАЙЁР КАРДАН ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ
ҲИСОБОТҶОИ МУҲОСИБИ (МОЛИЯВИ) БАРОИ ДАВРАИ САНЧИШ.**

Аризаи зерин, ки бояд дида баромада шавад, (дар якҷояги бо шарҳи уҳдадорихои аудитори мустақил нигоҳ дошта мешавад) дар пешниҳоди ҳисоботи аудитори мустақил, бо мақсади маҳдуд намудани ҷавобгариҳои аудиторон ва роҳбарият нисбати ҳисоботи муҳосибии (молияви) санчишшаванда.



Роҳбарият ҷавобгу мебошад, нисбати тайёр намудани ҳисоботҳои муҳосибии (молияви), ва дараҷаи аниқии иниқоси ҳисоботи муҳосибии (молияви), дар ҳама ҷабҳаҳои аслии давраи санчишшаванда, ҳамчунин, натиҷаҳои фаъолияти хоҷаги, ҳолати молияви, моликият ва гардиши воситаҳои пули, дар марҳилаи мазкур ба санаи қайдшуда, аз руи шакли муқараршуда, мувофиқи тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосибии, бо қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон.

Дар ҳолати тайёр намудани ҳисоботҳои муҳосибии (молияви), роҳбарият ҷавобгу мебошад, нисбати:

- интихоби усулҳои пешбарии баҳисобгирии муҳосибии ва истифодаи мунтазами онҳо дар муҳосибот;
- истифодаи асосноки баҳодиҳи ва баҳисобгири;
- риоя намудани талаботҳои Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботҳои муҳосибии (СБҲМ) ва кушодани тамоми дуршавиҳои муҳим аз СБҲМ дар ҳисоботҳои молияви;
- тайёр намудани ҳисоботҳои молияви дар ҳолати норасогиҳосе, ки корхона фаъолиятро бо назардошти дурнамо давом дода метавонад. Ба истиснои далелҳои қаллоби, ва дигар суиистифодабарихо.
- **Инчунин роҳбарият ҷавобгу ҳаст, нисбати:**
- Таҳия, татбиқ ва таъмини амалисозии низоми самарабахш ва бозътимоди системаи назорати дохила;
- Нигоҳдории низоми баҳисобгирии муҳосибии имконпазир, ки имконият медиҳад то дар ҳама ҳолат дар сатҳи зарурии саҳеҳият маълумот дар бораи ҳолати молияви корхона омода ва мувофиқкати баҳисобгирии муҳосибави мутобики талаботҳои СБҲМ таъмин карда шавад;
- ҷори намудани баҳисобгирии муҳосибии мутобики қонунгузори ва стандартҳои баҳисобгирии муҳосибии Чумҳурии Тоҷикистон;
- андешидани чораҳо дар ҳудуди салоҳияти худ баҳри таъмин намудани нигоҳдории дороиҳои Корхона;
- ошкор ва пешгири намудани далелҳои қаллоби, хатогиҳо ва дигар суиистифодабарихо.

Аз номи роҳбарияти Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Суғуртаи шарк»




(Имзо)

(Имзо)

Шарифов Солех Фаридунович

(Ному насаби роҳбар)

Мачидова Маъруфаҳон Абдуҳақимовна

(Ному насаби сармуҳосиб)

Санаи аризаи мазкур 26.05.соли 2021



**Тавзеҳот ба ҳисоби молиявии ҶДММ «Суғуртаи Шарк»
барои соли, ки ба 31 – уми декабри соли 2020 анҷом меёбад.**

Тавзеҳот ба ҳисоботи молияви принципҳои асосии методологии тартиб додани ҳисоботҳои молиявиеро, ки корхона қабул кардааст, иникос менамояд. Роҳбарияти корхона сиёсати баҳисобгириро бояд чунин интиҳоб ва қабул намояд, ки ҳисоботи молияви ба талаботи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи муҳосиби (СБХМ) ҷавобгу буда, бо назардошти сохтори худ, мансубияти соҳави ва дигар хусусиятҳои фаъолият, мустақилона сиёсати баҳисобгирии худро таҳия намояд.

Ҳисоботи молияви принципҳои умумии таҳия ва тартиби пешниҳоди ҳисоботҳоро муқарар намуда, ошкор намудани сиёсати баҳисобгири, дигар нишондиҳандаҳо ва тавзеҳоти дахлдорро, ки лаҳзаҳои муҳими фаъолияти корхонаро таҷассум менамояд, пешбини намудааст.

Ҳисоботи молиявии Ҷамъият бо аъзори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – сомони тартиб дода шудааст.

1. Маълумот дар бораи шахси санҷишпаванда:

Номи пурраи Ҷамъият мутобики ҳуҷжатҳои таъсисие, ки бо тартиби муқарари ба кайд гирифта шудаанд – Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Сугуртаи Шарк» (минбаъд «Ҷамъият»), мутобики Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» ва дигар санадҳои меърию ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсис дода шуда, фаъолият дорад.

Ҷамъият 23 июни соли 2015 таъсис дода шуда, дар Равзанаи ягона бакайди давлати гирифта шуда, ба Ҷамъият раками ягонаи мушаххас тахти раками 0110020928, дода шудааст. Ҷамъият дар назди нозироти андози ноҳияи И. Сомони, ҳисоботдиҳанда буда дорои раками мушаххаси андозсупоранда 010096135, мебошад.

Муассисони Ҷамъият мувофиқи Иктибос аз феҳрести ягонаи давлати ба санаи 23.06.2015, шахсони воқеӣ, резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки дар ин Иктибос кайд карда шудаанд.

Сармояи оинномавии Ҷамъият мувофиқи Иктибоси мазкур ба маблағи 500 000 (панҷсад ҳазор) сомони тасдиқ карда шудааст.

Ҷамъият бо мақсади ба даст овардани фоида ташкил карда шудааст, намуди асосии фаъолияти шахси ҳуқуқи, фаъолияти сугуртави мебошад.

Ҷамъият дар давоми панҷ соли ширкат дар бозори сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи устуворро ишғол намудааст. Айни замон ташкилоти сугуртави дар бозори сугуртави босуръат инкишоф меёбад ва соҳиби иқтидорҳои баланди кадрӣ мебошад.

Ҷамъият бо сугуртакунии ихтиёрии шахсони ҳуқуқи шаклҳои гуногуни молияви ва шахсони воқеӣ машғул мебошад. Мутобиқи иҷозатномаи амалкунанда, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон, ФС № 0000023 аз 22.09.2020, намудҳои нисбатан серталаби сугуртаро дар бозори молияви баррасӣ менамояд.

2. Асосҳои пешниҳоди ҳисоботи молияви

Асоси таҳияи ҳисоботи молиявии Ҷамъият талаботи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молияви мебошад.

Хангоми таҳияи ҳисоботи молияви ба сифати фарзияҳои асоси усули ҳисобу замкуни ва фарзияи оиди мустақилии фаъолияти Ҷамъият, баромад мекунад.



Усули ҳисобу замкуни онро дар назар дорад, ки таъсири амалиёт ва дигар ходисаҳо дар лаҳзаи воқеъшавии онҳо дар давраҳои мувофиқи ҳисоботи эътироф карда мешавад, на хангоми дохилшави ё пардохти ҳақиқии воситаҳои пули.

Фарзия оиди мустақилияти фаъолият онро дар назар дорад, ки Ҷамъият ният ва заруриятро оиди барҳамхури, ё ихтисори муҳими фаъолият дар ояндаи наздик надорад.

2.1. Хайати ҳисоботи молияви

Ба хайати ҳисоботи молияви Ҷамъият дохил мешавад:

- ҳисобот оиди ҳолати молияви;
- ҳисобот оиди даромади умуми;
- ҳисоботи оиди гардиши воситаҳои пули;
- ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя;
- эзоҳот ба ҳисоботи молияви

Тавзеҳот ба ҳисобот оиди ҳолати молияви

Ҳисобот оиди ҳолати молияви, ахбороти иқтисодиро дар бораи захираҳои корхона (дороиҳо), изхори даъво ба захираҳо (ухдадорихо) ба ҳиссае, ки ба соҳибмӯлк таалуқ дорад (сармоҷи ҳуди) дарбар гирифтааст. Дар ҳисобот оиди ҳолати молияви, ухдадорихо ва дороиҳо аз руи мазмуну мундариҷа, яъне дороиҳо вобаста ба дараҷаи камшавии бозоргирии онҳо ва ухдадорихо вобаста ба муҳлати бозпасгардони, гуруҳбанди карда шудаанд.

Ҳисобот оиди ҳолати молияви, ҳолати амволи ва молиявии корхонаро ба рузи пешниҳоди ҳисоботҳо тавсиф менамояд. Ҳисобот оиди ҳолати молияви ба санаи 31 декабри соли 2020, тартиб дода шудааст.

Ҳисобот оиди ҳолати молияви дар шароити иқтисоди бозоргони ҳамчун сарчашмаи асосии ахборотҳо барои истифодабарандагони умум хизмат мерасонад.

Аз руи ҳисобот оиди ҳолати молияви иҷроиши ухдадорихо Ҷамъият дар назди муассисон, маблағгузoron, қарздорон, фурушандаҳо, харидорон ва дигарон, инчунин далели таҳдиди пайдоиши душворихо молияви муайян карда мешавад.

Ҳар як қарздории дебитори ва қредитори, ки аз амалиётҳои вобаста ба таҳвили молу маводҳои захирави, востаҳои асоси ва дороиҳои ғайримодди пайдо шудаанд, дурустии он бо санади муқоисави тасдиқ карда шудаанд.

Дар давраи ҳисоботи Ҷамъият соли таквими аст. Моддаҳои муҳим дар ҳисоботи молияви алоҳида пешниҳод ва шарҳ дода шудаанд. Моддаҳои ғайри муҳим гуруҳбанди карда шудаанд.

2.2. Арзи ҳисоботи

Ба сифати аъҷори функционали ва аъҷори пешниҳоди ҳисоботи молияви Ҷамъият аъҷори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – сомони ро истифода мебарад.

3. Принципҳои асосии сиёсати баҳисобгири

3.1. Воситаҳои пули ва ҳамарзиши онҳо

Воситаҳои пули ва ҳамарзиши онҳо нақдинаро дар ҳазинаи Ҷамъият ва воситаҳои пулиро дар ҳисоботҳои муҳосиби муқотиботии қори ва амонатҳо ифода менамояд.



3.2. Активҳои ҷори

Ҷамъият ба сифати дороиҳои ҷорӣ дигар ҳисобҳои гуногунро барои қабул, хароҷоти пешпардохтгардида, пешпардохтхоро ба кормандон ва гайраро ба ҳисоб мегирад.

3.3. Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ сараввал аз руи хароҷоти аслии барои ба даст овардани онҳо пардохтшуда ба ҳоҷузури қарда шуда арзиши онҳо муайян қарда мешаванд.

Баъди эътирофи арзиши аввалии воситаҳои асосӣ, яъне аз руи арзиши ибтидоӣ бо тарҳи фарсудаҷавии қамъшуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Истеҳлоқи воситаҳои асосӣ мувофиқи меъёрҳои дар Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муқараршуда ҳисоби қарда мешаванд.

Барои ҳисоби фарсудаҷавӣ аз руи ҳамаи воситаҳои асосӣ усули бақияи қамъшаванда тибқи моддаи 153 – и Кодекси андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад. Бо мақсади мувофиқсозӣ бо талаботи СБХМ (IAS) 16 «Воситаҳои асосӣ», инчунин ба муқарароти сиёсати баҳисобгирии Ҷамъият усули бақияи қамъшаванда аз нав дида мешавад.

3.4. Уҳдадорӣҳои ҷорӣ

Ҷамъият ба сифати уҳдадорӣҳои ҷорӣ дигар бо усули ҳисобқуни объектҳои зеринро ба ҳисоб мегирад:

- Маоши қармандон ва ҳиссаҷудоқуниҳо барои таъминоти иҷтимоӣ;
- Муқофотпулиҳо, руҳсатпулиҳо ва дигар муқофотдиҳии қармандон;
- Андозҳо;
- Пешпардохтҳои гирифташуда;
- Уҳдадорӣҳо аз руи ҳисобқунии дигар хароҷотҳои амалиёти воҷаста ба фаъолияти суғуртави.

3.5. Эътирофи даромад ва хароҷотҳо:

Ҷамъият даромад ва хароҷотхоро дар ҳисоботи молияви бо усули ҳисобузамқуни инъикос менамояд.

3.6. Андозбандӣ.

Хароҷот оиди андоз аз ғоида, ки дар ҳисобот оиди даромади умумӣ инъикос мегардад, дар худ маблағи ҳисобқардашудаи андоз аз ғоидаро мувофиқи қонунгузори амалқунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода месозад.

3.7. Амалиёт бо арзи хориҷи.

Ҷамъият ҳисоботи молияви ро бо арзи милли таҳия ва пешниҳод менамояд.

Ҳамаи амалиётҳо бо арзи хориҷи аз руи қурби муқарарнамудаи Бонқи миллии Тоҷикистон дар рузи амали намудани амалиёт, бо арзи милли инъикос қарда мешавад.

Азнавбаҳодиҳии бақияи ҳисобҳо дороиҳо ва уҳдадорӣҳои, ки бо арзи хориҷи ифода гардидаанд, хар руз бо мақсади муқарарсозии ғоида ё зарар аз тағйирёбии қурби асёр ва таҳияи ҳисоботи молияви, инчунин дар дилҳо рузи мох – бо мақсади бадастории ҳисобот гузаронида мешавад.

Дар ҳолати ба вучудоии фарқияти қурби дар вақти азнавбаҳодиҳии моддаҳои арзи Ҷамъият даромад ва хароҷотро аз фарқияти қурби дар ҳисобот оиди даромади умумӣ дар давраи воқеъҷавии онҳо эътироф месозад.



Аз чониби Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи 31 – уми декабри соли 2020, курби расмӣ арзи асъори хориҷи чунин муқарар карда шуда буд.

Солҳо	1 дол. ИМА	1 рубли Русси	1 EUR
2019	9,6872	0,1560	10,8448
2020	11.30	0.1506	13.8934

3.8. Сармояи худӣ

Сармояи худӣи Ҷамъият аз сармояи гузошташуда, фоидаи тақсиминошуда ва захираҳои аз ҳисоби фоидаи соф бунёдшуда, иборат аст.

4. Ҳисобот оиди даромади умумӣ

Эзоҳи 4.1. Даромади молиявӣ (Ҳазор сомонӣ)

Моддаҳо	Эзоҳ	2020
Мукофот аз руи шартномаҳои сугуртавӣ		1211,6
Дигар амалиётҳои даромади сугуртавӣ		
Тасхеҳи захираи мукофотҳои эътирофшуда		-611,8
Тасхеҳи ҳаққи захираи мукофотҳои эътирофшудаи Азнавсугуртакуни		682,2
Азнавсугуртакуни		-573,1
Баргاردонидани мукофотҳои сугуртавӣ		0
Ҷамъ даромадҳои сугуртавӣ		708,9

Эзоҳи 4.2. Харочотҳои молиявӣ (Ҳазор сомонӣ)

Моддаҳо	Эзоҳ	2020
Мукофоти сугуртачиёни беруна		0
Тасхеҳи захираи зарари сугуртаҳо		3,2
Тасхеҳи кафолати захираи сугуртавӣ		50
Ҳисоб кардан ба захираи чорабинӣҳои эҳтиётӣ		36,3
Пардохтҳои сугуртавӣ		0,8
Ҷамъ харочотҳо		90,3

Эзоҳи 4.3. Харочотҳои амалиётӣ (Ҳазор сомонӣ)

Моддаҳо	Эзоҳ	2020
Харочоти музди меҳнат		236,0
Андози иҷтимоӣ		59,0
Харочоти иҷора		9,6
Харочоти пардохтҳои хизматрасонӣ		34,0
Андохҳо ва пардохти онҳо		46,5
Молҳои дафтардори		
Харочоти таъмир ва хизматрасонии техника		51,0
Харочоти таъмини компютери		
Харочотҳои сафарҳои хизмати		32,3
Қарзҳои дебиторӣ беэътимод		
Харочоти истехлоқи воситаҳои асосӣ		43,9
Харочоти реклама		47,0
Харочоти хизматрасонии аудит		10,0



Харочотҳои каммунали		
Харочоти каммуникатсионӣ		1,4
Харочоти истифодаи кувваи барқ		
Харочоти сузишвори		
Харочоти намояндаги		
Харочоти эхсонкори		
Дигар харочотҳои маъмури		12,4
Чамъ Харочотҳои аалиёти		583,1

Эзоҳи 4.4. Дигар даромад ва харочотҳои гайриамалиёти (Ҳазор сомони)

Моддаҳо	Эзоҳ	2020
Даромади ғоизҳо		87,1
Даромад аз фарқияти қурби		0
Даромад аз табдилдихи		0
Дигар даромадҳои гайриамалиёти		0
Зарар аз сармоягузори		0
Зарар аз фарқияти қурби		0
Зарар аз фуруши воситаҳои асосӣ		0
Зарар аз даромадҳои гайриамалиёти		0
Чамъ Даромад (-харочот) – ҳои гайри амалиёти		87,1

Эзоҳи 4.5. Андоз аз даромад

Аз рӯи моддаи мазкур дар ҳисобот оиди даромади умумӣ харочоти ҳисоббардашудаи андоз аз ғоида, тибқи эломия дарҷ гардидааст.

Эзоҳи 5 Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ

Эзоҳи 5.1. Воситаҳои пули ва мубодилаи онҳо (Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Воситаҳои пули дар ҳазина – сомони	0,5	0,1
Воситаҳои пули дар банкҳо – сомони	21,9	94,1
Воситаҳои пули дар банкҳо – арзи хориҷӣ	0	0
Чамъ воситаҳои пули	22,4	94,2

Эзоҳи 5.2 Амонатҳо (Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Амонатҳои ғаври бо арзи милли	591,0	691,0
Амонатҳои ғаври бо арзи хориҷӣ	0,0	0,0
Чамъ амонатҳо	591,0	691,0

Эзоҳи 5.3. Активҳои сугуртавӣ (Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Саҳми сугуртақунанда дар захираи муқофотҳои эътиронофшуда	128,7	801,4
Саҳми сугуртақунанда дар зарари дар пеш истода	0,00	0,00
Қарздориҳои дебитори аз рӯи амалиётҳои сугурта	0,00	0,00
Чамъ активҳои сугуртавӣ	128,7	801,4



Эзоҳи 5.4. Дигар активҳои ҷори

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Дигар қарздорҳои дебитори	314,0	428,0
Қарздорӣ дебиторӣ қормандон	0,00	84,7
Сугуртаи пешпардохтшуда	0,00	0,0
Ғоизҳо барои қабул (бонк)	0,0	0,0
Ҳизматрасонии пешпардохтшуда	0,0	0,0
Ҳисоббаробарқуни аз руи аъзоҳои сугурташудагон	0,0	0,0
Чамъ дигар активҳои ҷори	314,0	512,7

Эзоҳи 5.5. Воситаҳои асосӣ

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Бино ва иншоот		
Таҷхизоти идораӣ	65,8	38,6
Мебел ва лавозимот	48,2	31,4
Ғарсудаҳои чамъшуда	31,6	2,0
Чамъ воситаҳои асосӣ	82,4	68,0
Дороҳои ғайриқардон	0,0	0,6
Ғарсудаҳои чамъшуда		
Чамъ дороҳои ғайриқардон	0,0	0,6

Эзоҳи 5.6. Уҳдадорҳои ҳисобқардашуда

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Андоз аз нафақа барои пардохт	0	0,5
Андоз аз даромад барои пардохт	0,0	0,0
Андози иҷтимоӣ барои пардохт	1,5	0,0
Андози роҳ барои пардохт	3,7	1,8
Андоз аз ғоида барои пардохт	3,7	0,0
Дигар андозҳо барои пардохт	0,0	0,0
Чамъ уҳдадорҳои ҳисобқардашуда	8,9	2,3

Эзоҳи 5.7. Уҳдадорӣ аз руи муқофотпулӣҳои сугуртаӣ

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Уҳдадорӣ аз руи барқарордиши муқофотпулӣҳои сугуртаӣ	0	0
Уҳдадори аз руи дигар пардохти сугуртаӣ	5,1	0
Уҳдадори аз руи пардохти подоши сугуртаӣ ба сугурташудагон аз руи шартномае, ки барои азнавсугуртақунони додашудааст	0	0
Уҳдадори аз руи захираҳои сугуртаӣ	421,0	395,7
Подош ба қормандони сугурта		
Чамъ уҳдадорҳои ҳисобшуда	426,1	395,7



Эзоҳи 5.8. Уҳдадорихои дарозмудат

(Ҳазор сомони)

Моддаҳо	2019	2020
Захираи чорабинихои эҳтиётӣ	260,2	296,5
Захираи мукофотҳои эътирофшуда	143,7	825,9
Захираи гузашта аммо зарар эътирофнашуда	55,5	58,9
Дигар захираҳои сугуртави	211,8	373,2
Чамъ захираҳои баҳои	671,2	1554,5

Эзоҳи 5.9. Сармояи эълоншуда

Дар модаи мазкури ҳисобот оиди ҳолати молияви маблаги гузошташудаи муассисон нишон дода шудааст.

Эзоҳи 5.10. Фоидаи таксимношуда

Дар модаи мазкури ҳисобот оиди ҳолати молияви натиҷаҳои фаъолияти ташкилот дар давоми ҳамаи давраҳои ҳисоботи нишон дода шудааст.

Эзоҳи 5.11. Сармояи захирави

Дар ин модаи ҳисобот оиди ҳолати молияви маблаги захираҳои аз ҳисоби фоида ва харочот бунёдгардида тибқи талаботи конунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст.

Эзоҳи 6. Амалиётҳои ба ширкатги ҷонибҳо алоқаманд.

Дар давоми давраи ҳисоботи амалиётҳо бо ашхоси алоқаманд нагузаронидааст

Эзоҳи 7. Уҳдадорихои шартӣ

Роҳбарияти Ҷамъият чунин меҳисобат, уҳдадорихои муҳиме, ки метавонад таъсири манфиро ба ҳолати молияви ва натиҷаҳои фаъолияти вай дар оянда мерасонанд, вучуд надорад.

Эзоҳи 8. Ходисаҳои пас аз санаи ҳисоботи

Баъди санаи ҳисоботи ходисаҳои муҳиме рӯй надодааст.

Хулоса

Тавзеҳот қисми таркибии ҳисоботи молияви буда дар он омилҳои назарраси фаъолияти корхона, ки дар дигар ҳисоботҳои молияви бо таври возеҳ қушода нашудаанд дарҷ ёфтааст. Ҳангоми дар мутобиқат ба СБҲМ тайёр намудани ҳисоботи молияви лозим аст, ки ҳамаи қисмҳои ҳисоботи молияви ба ҳар як талаботи стандартҳои мутобиқат намояд. Ҳангоми риоя накардани яке аз талаботи стандартҳои сабаби риоя накардан ба талаботи ин стандарт ва таъсири он ба ҳисоботи молияви ифшо мешавад.

Тавзеҳот дар шакли озод бо ёрии ҷадвалҳо, асбобҳои айёни ва дигар асбобҳо, ки дарки ҳисоботи молиявиросон мегардонад, тайёр карда шудааст.

